



ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ
МУСУЛЬМАН РОССИИ

Маркази баҳаморию мутобиқсозии
ҳамаҷонибаи муҳоҷирон РОСМИГРАНТ

Чӣ гуна дар Русия метавон иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) гирифт?

(*вид на жительство)

www.rosmigrant.rf
www.rosmigrant.ru
Телефони дастрас
8 800 550 32 03

Қонунҳо дар бораи гирифтани иҷозатномаи иқомат

Тибқи моддаи 8 Қонуни федералӣ аз 25.07.2002 N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия» иҷозатномаи иқомат ба шаҳрванди хориҷие дода мешавад, ки дар ҳудуди Федератсияи Русия на камтар аз як сол дар асоси иҷозатномаи иқомати муваққатӣ зиндагӣ карда бошанд.

Бидуни гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ, иҷозатномаи иқомат дода мешавад:

1) ба шаҳрванди хориҷие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Шӯравии Федеративии Сатсиалистии Русия (ҶШФСР) таваллуд шудааст ва дар гузашта шаҳрванди ИҶШС буд;

2) ба шаҳрванди хориҷие, ки ба синни ҳаҷдаҳ нарасидааст ва волидайнӣ ӯ (падархонд, парастор, саробон) шаҳрванди хориҷӣ буда, дар Федератсияи Русия ба таври доимӣ зиндагӣ мекунад;

3) ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳаҷдаҳсола нашудааст ва ҳамроҳи падару модараш (падархонд, парастор, саробон) иҷозатномаи иқомат меҳоҳад гирад;

4) ба шаҳрванди хориҷие, ки волидайнаш (падархонд, парастор, саробон), писар ё духтараш шаҳрванди Федератсияи Русия мебошанд ва дар Федератсияи Русия ба таври доимӣ зиндагӣ мекунад;

5) ба шаҳрванди хориҷие, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ расидааст ва мутобиқи қонунгузори кишвари худ ҳамчун шахси ғайри дорои қобилияти корӣ ё дорои имкониётҳои маҳдуди меҳнатӣ эътироф шудааст, иҷозатномаи иқомат ҳамроҳ бо падару модараш (падархонд, парастор, саробон), ки онҳо низ шаҳрванди хориҷӣ мебошанд дода мешавад;

6) ба шаҳрванди хориҷие, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ расидааст ва мутобиқи қонунгузори кишвари худ ҳам-

чун шахси ғайри дорои қобилияти корӣ ё дорои имкониётҳои маҳдуди меҳнатӣ эътироф шудааст, иҷозатномаи иқомат ҳамроҳ бо падару модараш (падархонд, парастор, саробон), ки онҳо низ шаҳрванди хориҷӣ мебошанд ва дар ҳудуди Русия ба таври доимӣ зиндагӣ мекунад дода мешавад;

7) ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳамчун донандаи забони русӣ мутобиқи моддаи 33.1 Қонуни Федералӣ аз 31 майи соли 2002 N 62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия» эътироф шудааст;

8) ба шаҳрванди хориҷие, ки худаш ё ҳешовандаш - фарзандхондаш ё ҳамсараш аз қаламрави Ҷумҳурии Автономии Шӯравии Сатсиалистии Қрим ихроҷ карда шудаанд, инчунин ҳешовандони шаҳрванди мушаххаси хориҷӣ, ки шаҳодатномаи барқарорсозиро, ки аз ҷониби мақомоти қорҳои дохилӣ, прокуратураи Федератсияи Русия ё суд гирифтаанд, дода мешавад;

9) ба мутахассиси баландихтисос ва аъзои оилаи ӯ мутобиқи моддаи 13.2 8 Қонуни федералӣ аз 25.07.2002 N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия»;

10) ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳадди аққал шаш моҳ қабл аз пешниҳоди ариза барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар Федератсияи Русия аз рӯи касб (ихтисос, вазифа) ба рӯйхати касбҳои (ихтисосҳо, вазифаҳо) интихоб шуда барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ҳамчун мутахассис ҳуқуқи ба шаҳрвандии Федератсияи Русия қабул шуданро доранд, бо тартиби соддакардашуда, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи федералии масъули таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзими ҳуқуқӣ дар соҳаи шуғли аҳоли ва бекорӣ тасдиқ шудаанд. Ҳамзамон, дар давраи муайяни корӣ нисбат ба ҷунин шаҳрванди хориҷӣ, корфармо бояд саҳмҳои суғуртавӣ ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия пардохт кунад;

11) ба шаҳрванди хориҷие, ки бомуваффақият дар Федератсияи Русия барномаи таълимии аз ҷониби давлат тасдиқшударо дар шакли таълими рӯзона азхуд намуда, шаҳодатномаи таҳсилот ва тахассусро бо баҳои аъло ба даст овардааст;

12) ба шахсе, ки дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад ва аз шаҳрвандии Федератсияи Русия маҳрум карда шудааст;

13) ба шахсе, ки дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад ва нисбати ӯ қарори қабули шаҳрвандии Федератсияи Русия бекор карда шудааст, ба истиснои шахсоне, ки дар асоси ҳукми суд қарорашон бекор карда шудааст ва дар асоси он эътибор пайдо кардааст, ки он далел собит мекунад, ки шахси ҳукмаш содиршуда гарчанде яке аз ҷиноятҳои (омодагӣ ба ҷиноят ё сӯиқасд ба ҷиноят), ки дар моддаҳои 205, 205.1, қисми дуюми моддаи 205.2, моддаҳои 205.3 - 205.5, 206, 208, қисми чор, моддаи 211, моддаҳои 281, 282.1 - 282.3 ва 361 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия пешбинӣ шудааст ё ҳадди аққал яке аз ҷиноятҳои (омодагӣ ба ҷиноят ё сӯиқасд ба ҷиноят), ки дар моддаҳои 277 - 279 ва 360 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия пешбинӣ шудаанд, агар содир шудани онҳо бо амалисозии фаъолияти террористӣ алоқаманд бошад;

14) шахсе, ки ба қисми як ё сеи моддаи 41.1 Қонуни Федералӣ аз 31 майи соли 2002 N 62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия» мувофиқ ояд.

Иҷозатномаи иқомат бе мӯҳлат дода мешавад, ба истиснои иҷозатномаи иқомат барои мутахассиси баландихтисос ва аъзои оилаи ӯ, ки ба мӯҳлати амали иҷозатномаи кор баробар аст.

Ариза дар бораи додани иҷозатномаи иқомат аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ ба ҳадамоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ, аз ҷумла

дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо истифода аз шабакаҳои иттилоотию телекоммуникатсионӣ, Интернет, торномаи давлатии ягонаи хидматрасониҳои маҳалии пешниҳод карда мешавад.

Ариза барои дарёфти иҷозатномаи иқомат баъд аз ҳашт моҳи соли аввали истиқомат дар Федератсияи Русия дар асоси иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ва на дертар аз чор моҳи то ба охир расидани мӯҳлати иҷозатномаи иқомати муваққатӣ пешниҳод карда мешавад.

Иҷозатномаи иқомат дар чунин ҳолатҳо иваз карда мешавад:

1) ба синни чордаҳ, бист ва чилупанҷсолагӣ расидани шаҳрванди хориҷӣ;

2) аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ мувофиқи тартиботи муқарраршуда тағйир додани насаб, ном, маълумот дар бораи сана (рӯз, моҳ, сол) ва (ё) ҷои таваллуд ва шаҳрвандӣ;

3) тағйирёбии ҷинсӣ;

4) корношоямии иҷозатномаи иқомат бо сабаби фарсудашавӣ, вайроншавӣ ё дигар ҳолатҳо;

5) ошкор кардани нодурустӣ ё хатогӣ дар сабти насаб, ном, сана (рӯз, моҳ, сол) ва (ё) ҷои таваллуд, ки дар иҷозатномаи иқомат навишта шудааст.

Ариза дар бораи иваз кардани иҷозатномаи иқомати шаҳрванди хориҷӣ на дертар аз як моҳ пас аз фарорасии ҳолатҳои дар бандҳои 1, 4 ва 5 банди 6 моддаи 8 Қонуни федералӣ аз 25.07.2002 N 15-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия» пешбинишуда пешниҳод карда мешавад ва на дертар аз даҳ рӯзи гирифтани шаҳодатномаи шахсӣ, дар ҳолати руҳ додани ҳолатҳои дар бандҳои 2 ва 3 банди 6 Моддаи

8 Қонуни федералӣ аз 25.07.2002 N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шахрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия» пешбинишуда.

Ариза дар бораи иваз кардани иҷозатномаи иқомати шахси бешаҳрванд на дертар аз як моҳи пас аз фарорасии ҳолатҳои пешбиниамудаи банди 6 моддаи 8 Қонуни федералӣ аз 25 июли соли 2002 N 115-ФЗ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шахрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия» пешниҳод мешавад.

Дар иҷозатномаи иқомат маълумоти зерин мавҷуд аст: насаб, ном (бо ҳарфҳои алифбои русӣ ва латинӣ навишта шуда), сана ва ҷои таваллуд, ҷинс, шахрвандии шахрванди хориҷӣ, рақам ва санаи қабули қарор дар бораи додани иҷозатномаи иқомат, мӯҳлати амали иҷозатномаи иқомат (дар ҳолатҳои пешбиниамудаи ин Қонуни федералӣ), номи мақомоти иҷроия, ки ҳуҷҷатро додааст ва дар шакли санади тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи федералии соҳаи корҳои дохилӣ дода мешавад.

Дар иҷозатномаи иқомате, ки тибқи ариза дар бораи додани иҷозатномаи иқомат аз 1 январи соли 2013 пешниҳодшуда ба шахси бешаҳрванд дода шудааст, воситаи нигоҳдории электронии маълумоти шахсӣ мувофиқи банди 8 ҳамин модда пешбинишудааст, инчунин нигоҳдории маълумоти шахсии биометрӣ дорандаи ин ҳуҷҷат мавҷуд аст (тасвири электронии чеҳраи шахс ва тасвири электронии нақшҳои папиллярии ангуштони ишоравӣ).

Барои гирифтани маълумоти биометрии шахси бешаҳрванде, ки ба воситаи нигоҳдории электронӣ сабт шудааст, шахсе, ки барои гирифтани иҷозатномаи иқомат муроҷиат кардааст ё шахсе, ки нисбати ӯ чунин ариза пешниҳод шудааст, аксбардории рақамӣ мешавад ва шахсе, ки ба синни дувоздаҳ расидааст намунаҳои папиллярии ангуштони ишораи дастҳояш дар мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералии корҳои дохилӣ

гирифта мешаванд. Агар скан кардани папиллярии ангуштони ишоравӣ шахси бешаҳрванд ғайриимкон бошад, нақшҳои папиллярии дигар ангуштони дастҳояшро мекунанд.

Шаҳрванди хориҷие, ки дар Федератсияи Русия доимӣ зиндагӣ мекунад, вазифатор аст дар давоми ду моҳ пас аз санаи яқсолагии гирифтани иҷозатномаи иқомат огоҳинома дар бораи истиқомат доштани дар Федератсияи Русияро ба шуъбаи минтақавӣ мақомоти иҷроияи федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ мувофиқи ҷои истиқомат пешниҳод намояд (дар сурати набудани ҷои истиқомати доимӣ метавон ҷои будубошро пешниҳод кард).

Дар сурати мавҷуд будани сабабҳои узрнок, огоҳиномаи мазкурро шахрванди хориҷӣ метавонад дертар, вале на дертар аз шаш моҳ аз санаи ба охир расидани соли оянда аз санаи гирифтани иҷозатномаи иқомат бо замимаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи огоҳиномаи зикршуда дар мӯҳлати муқарраршуда пешниҳод намояд. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи вазъи имконнопазирии пешниҳоди огоҳиномаи зикршуда дар мӯҳлати муқарраршуда метавонанд дар шакли электронӣ низ пешниҳод карда шаванд.

Пас аз ба охир расидани ҳар як панҷсолаи истиқомати доимӣ дар ҳудуди Федератсияи Русия, аз ҷониби шахрванди хориҷӣ шахсан ва мустақиман ба мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералӣ дар соҳаи корҳои дохилӣ огоҳинома пешниҳод карда мешавад.

Шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар қаламрави Русия чӣ гуна матавонад соҳиби иҷозатномаи иқомат шаванд?

- Иҷозатномаи иқомат чист?
- Кадом имкониятҳоро дорост иҷозатномаи иқомат?
- Чӣ гуна дар Русия иҷозатномаи иқомат гирифт?

Иҷозатномаи иқомати (ниг. ба расми 1) шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷати алоҳидаест, ки ба таври бе муҳлат дода мешавад, ба истиснои иҷозатномаи иқомат барои **мутахассиси баландихтисос** ва аъзои оилаи ӯ, ки мувофиқи муҳлати иҷозатномаи корӣ дода мешавад.



Расми 1 – Иҷозатномаи иқомат

Иҷозатномаи иқомат чунин имкониятҳоро дорост:

- иқомати доимӣ дар ҳудуди Русия (бе муҳлат)
- бақайдгирии доимӣ мувофиқи қои иқомат дар ҳудуди Федератсияи Русия;
- имкони муросият ба шӯбаи маҳалии ҳадамоти муҳоҷирати маҳалии ВКД Русия бо ариза дар бораи қабули шаҳрвандии Русия, дар сурати мавҷуд будани асос, тибқи қонунгузории Федератсияи Русия;
- бидуни патент ва иҷозатномаи корӣ дар ҳудуди Русия фаъолият кардан;
- бақайдгирии мақоми соҳибкори инфиродӣ;
- гирифтани кумаки роғони тиббӣ (бақайдгирии полиси ҳатмии тиббии ҳатмӣ (СТХ) - ба расми 2 нигаред);
- бақайдгирии шаҳодатномаи ронандагии навъи русӣ;
- сабти номи кӯдакон дар боғча ва мактаб;
- гирифтани нафақа дар қаламрави Русия.



Расми 2 – полиси СТХ



Ариза барои гирифтани иҷозатномаи иқомат ба шўъбаи маҳалии оид ба масоили муҳоҷирати ВҚД Русия мувофиқи ҷои истиқомат ва ё ҷои будубоши аризадиҳанда пешниҳод карда мешавад.

Мўҳлати умумии баррасии дархост барои шаҳрвандон аз 4 то 6 моҳ аст.

Руйхати ҳуҷҷатҳо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат барои шаҳрвандони Ўзбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон:

- ариза барои додани иҷозатномаи иқомат - шахсан, дар ду нуса навишта мешавад;
- шиносномаи асл;
- 4 сурат - барои шиноснома;

- нусаҳои ҳама ҳуҷҷатҳо бо тасдиқи нотариалии онҳо: шиноснома бо ИИМ (РВП) (ба истиснои ҳолатҳое, ки шахс аз гирифтани он озод карда шудааст), сабти ном, корти муҳоҷират, шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи ақди никоҳ (агар издивоҷ карда бошад);

- тарҷумаи ҳама ҳуҷҷатҳои (бо дигар забон нигошташуда) докталаб ба забони русӣ бо тасдиқи нотариалии имзои тарҷумон;

- қитансияи партохти бочи давлатӣ барои баррасии ариза;

- маълумотномаи тиббӣ дар бораи саломатии докталаб;

- хулосаи психиатр-нарколог;

- маълумотнома дар бораи набудани сирояти ВНМО;

- шаҳодатнома оид ба дониستاني забони русӣ, дониستاني таърихи Русия ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия ё ҳуҷҷати дигаре, ки дониستاني забони русиро тасдиқ мекунад;

- ҳуҷҷатҳое, ки манбаи қонунии даромадро дар қаламрави Федератсияи Русия тасдиқ мекунад (масалан, шаҳодатнома дар бораи даромад - он набояд аз ҳадди аққали барои сатҳи зиндагӣ муайяншуда мувофиқ ба замон ва макони аризадиҳанда кам бошад).

Агар шаҳрванди хориҷӣ насабашро иваз карда бошад, пас барои тасдиқи ин ҳуҷҷат лозим мешавад.

Дар баъзе ҳолатҳо, шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тоҷикистон метавонанд бидуни гирифтани ИИМ барои гирифтани иҷозатномаи иқомат муроҷиат кунанд. Ин барои шаҳрвандони зерини имконпазир аст:

- дар қаламрави ҶШФСР таваллуд шудан ва дар гузашта шаҳрвандии ИҶШС доштан;

- шаҳрвандоне, ки ба синни ҳаҷдаҳ нарасидаанд ва волидайнӣ онҳо (падархонд, парастор, саробон) шаҳрванди Русия мебошанд ва доимӣ дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунанд;

- Шаҳрвандони то ҳаҷдаҳсолае, ки якҷоя бо волидайн (падархонд, парастор, саробон), иҷозатномаи иқомат мегиранд;

- шаҳрвандоне, ки волидайн (падархонд, парастор, саробон), писар ё духтаре доранд, ки шаҳрванди Федератсияи Русия мебошанд ва дар Федератсияи Русия доимӣ зиндагӣ мекунанд;

- шаҳрвандоне, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ расиданд ва мувофиқи қонунгузори давлати хориҷӣ қобилияти кори надоранд ва ё дорои маҳдудияти қобили меҳнатӣ эътироф шудаанд, якҷоя бо падару модар (падархонд, парастор, саробон) иҷозатномаи иқомат мегиранд;

- ба шаҳрванди хориҷие, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагӣ расидааст ва мутобиқи қонунгузори кишвари хориҷӣ ҳамчун шахси ғайри дорои қобилияти кори ё дорои имкониятҳои маҳдуди меҳнатӣ эътироф шудааст, иҷозатномаи иқомат ҳамроҳ бо падару модараш (падархонд, парастор, саробон), ки онҳо низ шаҳрванди хориҷӣ мебошанд ва дар ҳудуди Русия ба таври доимӣ зиндагӣ мекунанд дода мешавад;

- ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳамчун донандаи забони русӣ эътироф шудааст мутобиқи моддаи 33.1 Қонуни Федералӣ аз 31 майи соли 2002 N 62-ФЗ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия»;

- ба шаҳрванди хориҷие, ки худаш ё ҳешованди наздикаш - фарзандхондаш ё ҳамсараш аз қаламрави Чумҳурии Автономии Шӯравии Сотсиалистии Қрим ихроҷ карда шудаанд, инчунин ҳешовандони шаҳрванди мушаххаси хориҷӣ, ки аз ҷониби мақомоти қорҳои дохилӣ, прокуратураи Федератсияи Русия ё суд шаҳодатномаи

барқарорсозии шаҳрвандӣ гирифтаанд;

- ба мутахассиси баландихтисос ва аъзои оилааш;

- ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳадди аққал шаш моҳ қабл аз ариза барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар Федератсияи Русия аз рӯи касб (ихтисос, вазифа) ба рӯйхати касбҳои (ихтисосҳо, вазифаҳо) интихоб шуда барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ҳамчун мутахассис ҳуқуқи ба шаҳрвандии Федератсияи Русия қабул шуданро доранд. Ин бо тартиби муқараршуда, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи федералии масъули таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзими ҳуқуқӣ дар соҳаи шуғли аҳоли ва бекорӣ тасдиқ шудааст пешбинӣ мешавад. Ҳамзамон, дар давраи муайяни қорӣ нисбат ба чунин шаҳрванди хориҷӣ, корфармо бояд саҳмҳои суғуртавии ўро ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия пардохт кунад.

Иҷозатномаи иқомат дар Русия

Чӣ гуна ман метавонам дар Русия иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) гирам?

Шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) доред?

Бале.

Шумо метавонед ба шӯъбаи маҳалӣ оид ба масоили муҳоҷирати ВКД Русия дар ҷои истиқомати худ ва ё будубош бо ҳуҷжатҳои зерин муроҷиат намоед:

- ариза бораи гирифтани иҷозатномаи иқомат - шахсан, дар ду нусха навишта мешавад;

- шиносномаи асли;

- 4 сурат - барои шиноснома (баландӣ - 45 миллиметр; паҳноӣ - 35 миллиметр);

- нусхаҳои ҳама ҳуҷжатҳо бо тасдиқи нотариалии онҳо: шиносномаҳо бо ИИМ, қайднома, қорти муҳоҷират, шаҳодатномаи таваллуд;

• тарҷумаи ҳама ҳуҷҷатҳо (ҳуҷҷатҳое, ки бо дигар забон навишта шудаанд) ба забони русӣ бо тасдиқи нотариалии имзои тарҷумон;

• қвитансияи партохти бочи давлатӣ барои баррасии ариза;

• маълумотнома дар бораи саломатӣ;

• ҳулосаи психиатр-нарколог;

• маълумотнома дар бораи набудани сирояти ВНМО;

• шаҳодатнома оид ба дониستاني забони русӣ, дониستاني таърихи Русия ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия ё ҳуҷҷати дигаре, ки дониستاني забони русиро тасдиқ мекунад;

• ҳуҷҷатҳое, ки манбаи қонунии даромадро дар қаламрави Федератсияи Русия тасдиқ мекунад (масалан, шаҳодатнома дар бораи даромад - он набояд аз ҳадди аққали барои сатҳи зиндагӣ муайяншуда мувофиқ ба замон ва макони аризадиханда кам бошад).

Ҳангоми оиладор шудан насабатонро иваз кардаед? Бале.

Дар ин ҳолат, шумо инчунин бояд шаҳодатномаи ақди никоҳ ва / ё ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тағйири насабро пешниҳод кунед.

Не.

Дар ин ҳолат танҳо ҳуҷҷатҳои дар боло зикршударо пешниҳод мекунед.

Шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) доред? Не.

Шумо ба гуруҳи шаҳрвандоне, ки бе доштани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ҳақи муроҷиат ба гирифтани иҷозатномаи иқоматро доранд дохил мешавед? масалан:

• дар қаламрави ҶШФСР таваллуд шудан ва дар гузашта шаҳрвандии ИҶШС доштан;

• шаҳрвандоне, ки ба синни ҳаҷдаҳ нарасидаанд

ва волидайнӣ онҳо (падархонд, парастор, саробон) шаҳрванди Русия мебошанд ва доимӣ дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунанд;

• шаҳрвандоне, ки волидайн (падархонд, парастор, саробон), писар ё духтаре доранд, ки шаҳрванди Федератсияи Русия мебошанд ва дар Русия доимӣ зиндагӣ мекунанд;

• шаҳрвандоне, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагии расиданд ва мувофиқи қонунгузори давлати хориҷӣ қобилияти кори надоранд ва ё дорои маҳдудияти қобили меҳнат эътироф шудаанд, яқоя бо падару модар (падархонд, парастор, саробон) иҷозатномаи иқомат мегиранд;

• шаҳрванди хориҷие, ки ба синни ҳаҷдаҳсолагии расидааст ва мутобиқи қонунгузори кишвари хориҷӣ ҳамчун шахси ғайри дорои қобилияти кори ё дорои имкони ятҳои маҳдуди меҳнатӣ эътироф шудааст, иҷозатномаи иқомат ҳамроҳ бо падару модараш (падархонд, парастор, саробон), ки онҳо низ шаҳрванди хориҷӣ мебошанд ва дар ҳудуди Русия ба таври доимӣ зиндагӣ мекунанд;

• шаҳрванди хориҷие, ки ҳамчун донандаи забони русӣ мутобиқи моддаи 33.1 Қонуни Федералӣ «Дар бораи шаҳрвандии Федератсияи Русия» эътироф шудааст;

• шаҳрвандони хориҷие, ки худаш ё ҳешованди наздикаш - фарзандхондаш ё ҳамсараш аз қаламрави Чумҳурии Автономии Шӯравии Сотсиалистии Қрим ихроҷ карда шудаанд, инчунин ҳешовандони шаҳрванди мушаххаси хориҷӣ, ки аз ҷониби мақомоти қорҳои дохилӣ, прокуратураи Федератсияи Русия ё суд шаҳодатномаи барқарорсозии шаҳрвандӣ гирифтаанд;

• мутахассиси баландихтисос ва аъзои оилааш;

• ба шаҳрванди хориҷие, ки ҳадди аққал шаш моҳ қабл аз ариза барои гирифтани иҷозатномаи иқомат дар Федератсияи Русия аз рӯи касб (ихтисос, вазифа) ба рӯйхати касбҳои (ихтисосҳо, вазифаҳо) интиҳоб шуда барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ҳам-

чун мутахассис ҳуқуқи ба шаҳрвандии Федератсияи Русия қабул шуданро доранд. Ин бо тартиби муқараршуда, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи федералии масъули таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзими ҳуқуқи дар соҳаи шуғли аҳоли ва бекорӣ тасдиқ шудааст пешбинӣ мешавад. Ҳамзамон, дар давраи муайяни корӣ нисбат ба чунин шаҳрванди хоричӣ, корфармо бояд саҳмҳои суғуртавии ўро ба Фонди нафақаи Федератсияи Русия пардохт кунад.

Бале.

Шумо метавонед бо шуъбаи маҳалии муҳоҷирати ВКД Русия дар ҷои истиқомат ё будубошатон бо ҳуҷҷатҳои зерин муроҷиат кунед:

- ариза дар бораи иҷозатномаи иқомат - шахсан навишта мешавад дар ду нусха;
- шиносномаи асли;
- 4 сурат - барои шиноснома (баландӣ - 45 миллиметр; паҳноӣ - 35 миллиметр.)
- нусхаҳои ҳама ҳуҷҷатҳо бо тасдиқи нотариалии онҳо: шиносномаҳо бо ИИМ, қайднома, корти муҳоҷират, шаҳодатномаи таваллуд;
- тарҷумаи ҳама ҳуҷҷатҳо (ҳуҷҷатҳое, ки бо дигар забон навишта шудаанд) ба забони русӣ бо тасдиқи нотариалии имзои тарҷумон;
- қитансияи партохти боҷи давлатӣ барои баррасии ариза;
- маълумотнома дар бораи саломатӣ;
- хулосаи психиатр-нарколог;
- маълумотнома дар бораи набудани сирояти ВНМО;
- шаҳодатнома оид ба донишҷӯи забони русӣ, донишҷӯи таърихи Русия ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия ё ҳуҷҷати дигаре, ки донишҷӯи забони русиро тасдиқ мекунанд;
- ҳуҷҷатҳое, ки манбаи қонунии даромадро дар қаламрави Федератсияи Русия тасдиқ мекунанд (масалан,

шаҳодатнома дар бораи даромад - он набояд аз ҳадди аққали барои сатҳи зиндагӣ муайяншуда мувофиқ ба замон ва макони аризадиханда кам бошад).

Ҳангоми оиладор шудан насабатонро иваз кардед?

Бале.

Дар ин ҳолат, шумо инчунин бояд шаҳодатномаи ақди никоҳ ва / ё ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тағйири насабро пешниҳод кунед.

Не.

Дар ин ҳолат танҳо ҳуҷҷатҳои дар боло зикршударо пешниҳод мекунед.

Шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) доред?

Не.

Шумо ба гуруҳи шаҳрвандоне, ки бе доштани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ҳақи муроҷиат ба гирифтани иҷозатномаи иқомат доранд дохил мешавед?

Не.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат, аввал шумо бояд ИИМ гиред.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат чӣ қадар вақт лозим аст?

Аризаи шумо дар давоми 4 то 6 моҳ баррасӣ карда мешавад.

Муҳлати иҷозатномаи иқомат чӣ қадар аст?

Оё шумо мутахассиси баландихтисос ҳастед ё аъзои оилаи мутахассиси баландихтисос?

Бале.

Иҷозатномаи иқомат мувофиқи муҳлати иҷозатномаи кории мутахассиси баландихтисос дода мешавад.

Не.

Иҷозатномаи иқомат ба муҳлати номаҳдуд дода мешавад.
Агар ман иҷозатномаи иқомат гирам, чӣ гуна ҳуқуқҳо пайдо мекунам?

Шумо метавонед:

- иқомати доимӣ дар ҳудуди Русия (бе муҳлат)
- бақайдгирии доимӣ мувофиқи ҷои иқомат дар ҳудуди Федератсия Русия;
- имкони муроҷиат ба шуъбаи маҳалии муҳочирати РВҚД Русия бо ариза дар бораи қабули шахрвандии Русия, дар сурати мавҷуд будани асосҳои пешбинишуда, тибқи қонунгузори Федератсияи Русия;
- бидуни патент ва иҷозатномаи қор дар ҳудуди Русия фаъолият кардан;
- бақайдгирии мақоми соҳибқори инфиродӣ;
- гирифтани кӯмаки ройғони тиббӣ (бақайдгирии полиси суғуртаи тиббии ҳатмии (СТХ) - ба расми 2 нигаред);
- бақайдгирии шаходатномаи ронандагии шакли русӣ;
- сабти номи кӯдакон дар боғча ва мактаб;
- гирифтани нафақа дар қаламрави Русия.

Аз кучо метавон иҷозатнома иқомат гирифт?

Шумо аз Маскав ҳастед ва ё вилояти Маскав?

Маскав.

Шумо метавонед ҳуҷҷатҳоятонро ба ҳадамоти муҳочирати РВҚД Русия дар ш. Маскав супоред.

Вилояти Маскав.

Шумо метавонед ҳуҷҷатҳоятонро ба ҳадамоти муҳочирати РВҚД Русия вилояти Маскав супоред.

Ҳуҷҷатҳо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат (ВНЖ) барои хориҷиёне, ки ҳамчун донандаи забони русӣ эътироф шудаанд.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?

Шумо бояд чунин ҳуҷҷатҳо пешниҳод кунед:

- Ариза дар ду нусха;
- Шиноснома (агар шиноснома бо забони хориҷӣ бошад, шумо бояд тарҷумаи ва тасдиқи нотариалии ҳамаи саҳифаҳоро пешниҳод кунед);

- Сурат (4 дона);
- Маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани нишонаҳои нашъамандӣ, бемориҳои сироятӣ, ки барои дигарон хатар доранд ва сирояти ВНМО;
- Маълумотнома дар бораи надоштани доғи судӣ, агар шумо бо раводид ба Федератсияи Русия ворид шуда бошед (агар доғи судӣ дошта бошед, ҳуҷҷате, ки дар он маълумот дар бораи ҷинояте, ки аз рӯи он маҳкум шуда будед пешниҳод мекунад);
- Маълумотнома барои партохти боҷи давлатӣ дар ҳаҷми 5000 рубл (квитансия аз ҷониби аризадиҳанда пешниҳод карда мешавад);
- Қарор дар бораи донистани забони русӣ ва нусхаи он;
- Огоҳинома дар бораи қайди муҳочирати (агар сабти ном дар маҳалли истиқомат бо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ набошад (минбаъд ИИМ));
- ИИМ (агар бошад), раводид, корти муҳочиратӣ.

Оё ман барои соҳиби иҷозатномаи иқомат шудан маҷбурам аз шахрвандии худ даст кашам?

Не, шумо метавонед шахрвандии қаблии худро нигоҳ доред ва онро барои гирифтани иҷозатномаи истиқомат дар Русия аз даст намедихед.

Иҷозатномаи иқоматро дар кадом муддат мегирам?

Дар сурати тасмиими мусбат, шумо метавонед пас аз 2 моҳи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо иҷозатномаи иқомат бигиред.

Барои ба даст овардани иҷозатномаи иқомат ба мутахассиси баландхаттисос ва аъзои оилаи ӯ кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд?

Ман ҳамчун мутахассиси баландхаттисос ба Федератсияи Русия омадам, барои иҷозатномаи иқомат ба кучо муроҷиат карда метавонам?

Барои гирифтани иҷозатномаи истиқомат, шумо метавонед ба ҳадамоти муҳочирати РВҚД Русия (Маскав, ви-

лояти Маскав) мувофиқи ҷои қайдатон ё сабти будубош мууроҷиат кунед.

Дар Маскав аризаҳоро Маркази масоили муҳочирати Маскав қабул мекунад.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат кадом хуҷҷатҳоро пешниҳод кунам?

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат, шумо ва аъзои оилаатон (аз синни 18 боло) бояд хуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

- Ариза (дар 2 нусха);
- 4 дона сурат;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи надоштани бемории нашъамандӣ ё бемориҳои сироятӣ, ки барои дигарон хатардоранд, инчунин шаҳодатнома дар бораи набудани сирояти ВНМО;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи надоштани доғи судӣ, ки аз ҷониби мақомоти ваколаттори кишвари шумо дода мешавад ва муҳлаташ аз 3 моҳ нагузашта бошад (агар доғи судӣ вучуд дошта бошад - хуҷҷати дорои маълумот дар бораи ҷинояте, ки аз рӯи ӯ шумо маҳкум шуда будед);
- Шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи ҳуқуқи шаҳрвандӣ барои иҷрои кор (хизматрасонӣ), ки мутобиқи қонунгузории Федератсияи Русия баста шудааст;
- Хуҷҷат дар бораи ақди никоҳ (агар бошад);
- Барои аъзои оилаи шумо - хуҷҷатҳои тасдиқкунандаи дараҷаи ҳешутабории шумо (шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи ақди никоҳ, шаҳодатномаи талок, шаҳодатномаи фарзандхонӣ / парастторӣ).

Дар оилаи шумо чунин шахсҳо вучуд доранд?

- кӯдакони то 18-сола;
- шахсони маҳрум аз қобилияти меҳнатӣ ё қисман маҳрум?

Бале.

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат кӯдакони то 18-сола ё маъҷубони маҳрум аз қобилияти меҳнатӣ ё қисман маҳрум, хуҷҷатҳои зеринро пешниҳод мекунад:

- Ариза дар ду нусха;
- 4 дона сурат;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи кудакони то 18-сола ё маъҷуби ғайри қобили меҳнат ё қисман ғайри қобили меҳнат, ки нисбати ӯ ариза пешниҳод мешавад;
- Хуҷҷат дар бораи ғайри қобили меҳнат ё маъҷуб эътироф кардани шаҳрванд, ки аз ҷониби мақомоти ваколаттори давлати худи ӯ ё Федератсияи Русия дода шудааст (агар ариза нисбати чунин шахс пешниҳод карда шавад);
- Хуҷҷатҳое, ки салоҳияти волидайн, парасттор ё саробонро тасдиқ мекунад;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи надоштани бемории нашъамандӣ ё бемориҳои сироятӣ, ки барои дигарон хатардоранд, инчунин шаҳодатнома дар бораи набудани сирояти ВНМО;
- Хуҷҷати тасдиқкунандаи надоштани доғи судӣ, ки аз ҷониби мақомоти ваколаттори кишвари шумо дода мешавад ва муҳлаташ аз 3 моҳ нагузашта бошад (агар доғи судӣ вучуд дошта бошад - хуҷҷати дорои маълумот дар бораи ҷинояте, ки аз рӯи ӯ шумо маҳкум шуда будед) - барои шаҳрвандоне, ки ба синни 14 расидаанд;
- Шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқи шаҳрвандӣ барои кор, ки мутобиқи қонунгузории Федератсияи Русия баста шудааст;
- Хуҷҷат дар бораи ақди никоҳ (агар бошад);
- Хуҷҷате, ки дараҷаи ҳешовандии байни шумо ва довталабро тасдиқ мекунад (шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи ақди никоҳ, шаҳодатномаи талок, шаҳодатномаи фарзандхонӣ / падархонӣ, шаҳодатномаи тағйири ном).

Не.

Дар ин ҳолат, рӯйхати хуччатҳои дар боло овардашудаи басанда аст.

Ман барои гирифтани иҷозатномаи иқомат бояд боҷи давлатӣ партохт кунам?

Бале, шумо бояд дар ҳаҷми 5000 рубл барои худ ва барои ҳар як аъзои оила, ки барои гирифтани иҷозатномаи иқомат мууроҷиат мекунад боҷи давлатӣ партохт кунед.

Баррасии аризаи ман чӣ қадар вақт мегирад?

Мӯҳлати баррасии ариза барои иҷозатномаи иқомат 4 моҳ аст.

Мӯҳлати иҷозатномаи иқомат чӣ қадар аст аст?

Иҷозатномаи иқомат мувофиқи ба мӯҳлати иҷозатномаи кории мутахассиси баландихтисос дода мешавад.

Тартиботи эътирофи шахрванди хориҷӣ ҳаҷмчун донандаи забони русӣ

Дар кадом ҳолат ман метавонам ҳаҷмчун донандаи забони русӣ эътироф шавам?

Шуморо ҳаҷмчун донандаи забони русӣ эътироф мекунад, агар забони русиро хуб донед ва ба шарте ки шумо ё хешовандони наздики шумо дар ҳудуди Русия истиқомати доимӣ мекунад ё қаблан дар қаламрави Федератсияи Русия ё дар қаламрави империяи Русия ё ИҚШС истиқомат дошанд.

Барои он, ки донандаи забони русӣ эътирофам кунанд ман аз кадом амал оғоз кунам?

Шумо шахрванди Беларус ё Украина ҳастед ва забони русиро хуб медонед?

Бале.

Шумо бояд ба ҳадамоти муҳоҷират (дар Маскав - Муассисаи давлатии буҷетии «Маркази муҳоҷират») бо ариза дар бораи эътироф карданатон ҳаҷмчун донандаи забони русӣ мууроҷиат кунед. Ҳангоми пешниҳоди ариза, шумо аз ҷониби комиссия бе гузаронидани мусоҳиба

ҳаҷмчун донандаи забони русӣ эътироф мешавед.

Не.

Ба шумо лозим аст:

- Ба ҳадамоти муҳоҷират мууроҷиат кунед (дар Маскав - Муассисаи давлатии буҷетии «Маркази муҳоҷират») бо ариза дар бораи эътироф кардани шумо ҳаҷмчун донандаи забони русӣ;

- Санҷиши махсусро, ки пас аз баррасии ариза таъин мешавад, гузаред (дар Маскав мусоҳиба дар кӯчаи Большая Ординка, 16/4, бинои 4, гузаронида мешавад, телефон барои тамос: +7 (499) 230-72-53).

Агар мусоҳиба бомуваффақият гузарад, баъди 5 рӯз аз қарори эътирофи шумо ҳаҷмчун донандаи забони русӣ хабар медиҳанд ва шаҳодатномаи мазкурро мегиред.

Мӯҳлати амали қарор дар бораи эътирофи шахрванди хориҷӣ ҳаҷмчун донандаи забони русӣ чӣ қадар аст?

Қарор дар бораи эътирофи донандаи забони русӣ бемуҳлат аст.

Пас аз гирифтани шаҳодатномаи донандаи забони русӣ ман чӣ гуна имкониятҳоро соҳиб мешавам?

Шумо метавонед ба тариқи осон барои гирифтани иҷозатномаи иқомат ва ё шахрвандии Федератсияи Русия хуччат пешниҳод кунед. Мӯҳлати баррасии ариза дар бораи қабул ба шахрвандӣ дар ин ҳолат се моҳро ташкил медиҳад.

Ман аз мусоҳиба нагузаштам, метавонам дубора барои эътироф шудани донандаи забони русӣ мууроҷиат кунам?

Бале, шумо метавонед, аммо баъди як сол аз санаи қабули қарори эътироф нашудани шумо ҳаҷмчун донандаи забони русӣ.

Муҳлати гирифтани иҷозатномаи иқомат чӣ қадар аст ва чанд вақт эътибор дорад?

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомат чӣ қадар вақт лозим аст?

Шумо иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП) доред?

Бале.

Мӯҳлати баррасии аризаи шумо 6 моҳро ташкил медиҳад.

Не.

Шумо:

1. Мутахассиси баландихтисос ё аъзои оилаи мутахассиси баландихтисос ҳастед;
2. Шаҳрванди Беларус;
3. Шаҳрванд ё хеши шаҳрванди аз Қрим ғайриқонунӣ хориҷ карда шуда ҳастед?

Бале.

Мӯҳлати баррасии аризаи шумо 3 моҳро ташкил медиҳад.

Не.

Шумо ба гуруҳи ашхоси зерин мансубед:

- Дорандаи шаҳодатномаи Барномаи давлатии кӯчонидани ҳамвантон ё аъзои оилаҳои онҳо;
- Донандаи забони русӣ эътироф шудан;
- Гуреза ё аъзои оилаи онҳо, ки дар ҳудуди Федератсияи Русия паноҳгоҳ гирифтаанд;
- Шаҳрванди хориҷие, ки қарори гирифтани шаҳрвандии Русия нисбати ӯ бекор карда шудааст?

Бале.

Мӯҳлати баррасии аризаи шумо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат 2 моҳро ташкил медиҳад.

Не.

Шумо ба ин гурӯҳ шомилед:

- Муҳоҷире, ки шаҳрвандии Русияаш қатъ шудааст;
- Шаҳсе, ки аз ҷониби Федератсияи Русия паноҳгоҳи сиёсӣ гирифтааст?

Бале.

Мӯҳлати баррасии аризаи шумо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат 15 рӯзи қорӣ хоҳад буд.

Не.

Мӯҳлати баррасии аризаи шумо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат 6 моҳро ташкил медиҳад.

Ҳисобидан аз кадом сана шурӯъ мешавад?

Аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои гирифтани иҷозатномаи иқомат.

Иҷозатномаи иқомат барои чанд муддат дода мешавад?

Шумо ба гуруҳи мутахассисони баландихтисос дохилед?

Бале.

Иҷозатномаи истиқомат мувофиқ ба муҳлати иҷозатномаи қорӣ шумо дода мешавад.

Не.

Иҷозатномаи истиқомат ба муҳлати номуайян эътибор дорад, агар шумо онро пас аз 11/01/2019 гирифта бошед (агар пеш аз 11/01/2019 - муҳлати эътибори он 5 сол аст).

Санҷиши давлатӣ бо забони русӣ ва гирифтани шаҳодатнома дар бораи донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия барои гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ (РВП), иҷозатномаи иқомат (ВНЖ)

Ман бо доштани кадом ҳуҷҷатҳо донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Русияро барои гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ, иҷозатномаи иқомат тасдиқ карда метавонам?

Барои гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ва иҷозатномаи иқомат, шумо метавонед яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунед:

- Шаҳодатномаи донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия;
- Диплом ё шаҳодатномаи хатми мактаби таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби муассисаи таълимӣ дар қаламрави давлате, ки ба ҳайати ИҶШС дохил буд (то 1 сентябри соли 1991), дода шудааст;
- Шаҳодатнома ё диплом дар бораи таҳсил ва / ё таҳассус баъди 1 сентябри соли 1991 дар қаламрави Федератсияи Русия ва он муассисаҳои таълимие, ки аз аттестатсияи ниҳоии давлатии Русия бомуваффақият гузаштаанд.

Ман дар қуҷо имтиҳон супурда метавонам, то ки дар бораи донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Русия ҳуҷҷат гирам?

Санҷиши давлатиро бо забони русӣ шумо метавонед дар муассисаҳои зерин супуред:

- Муассисаи федералии бучавии давлатии таҳсилоти олии «Донишқадаи давлатии забони русии ба номи А.С. Пушкин»;
- Муассисаи федералии бучавии давлатии таҳсилоти

ти олии «Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов»;

- Муассисаи давлатии федералии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия».

Инчунин шумо метавонед дар бораи донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия дар Маркази «Сифати таҳсилоти Маскав» дар ҳудуди Маркази муҳоҷирати (Маскав, Вилояти автономии Троицк, Вороновское, Варшавское Шоссе, км 64-ум, 1, стр. 47) имтиҳон супуред.

Муҳлати шаҳодатномаи донишони забони русӣ, таърих ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Русия чӣ қадар аст?

Шаҳодатнома панҷ сол эътибор дорад.

МАЪЛУМОТИ МУФИД

Ҷавобгари маъмурӣ барои вайрон кардани Қонуни муҳоҷират

Талаботи ҳатмӣ барои риояи қонунгузори муҳоҷирати Федератсияи Русия аз ҷониби корфармо ё кордеҳ (хизматрасониҳо) ҳангоми ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар ҷадвали зер нишон дода шудааст, ки намудҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро вобаста ба ҷалби шаҳрвандони хориҷӣ ба кор дар бар мегирад. Ҳамчунин таҳримҳое, ки барои содир шудани чунин қонунвайронкуниҳо пешбинӣ мешаванд.

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Риоя накардани тартиби бақайдгирии ҳуҷҷатҳо барои ҳуқуқи будубош, истиқомат, кучидан, тағир додани ҷои будубош барои хориҷиён дар Русия ва хуруҷ аз ҳудуди он, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои ҷиноятӣ надошта бошанд	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Аз ҷониби даъваткунанда наандешидани чораҳо оид ба риояи вазъи будубош (истиқомат) дар қаламрави Русия дар робита бо мутобикати фаъолияти анҷомдодашуда бо мақсади вуруд ё саривақт рафтани ӯ пас аз ба охир расидани мӯҳлати будубош (аз 16.01.2019)	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 4 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.9 ҚХМ ФР, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Иҷро накардани ӯҳдагориҳо дар робита бо бақайдгирии муҳоҷиратӣ, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои ҷиноятӣ шартӣ надошта бошанд	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 4 ҳазор руб.	Қисми 4 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурӣ	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Наандешидани чораҳо барои дастгирии мод-ди, тиббӣ ва манзили истиқоматӣ ба хориҷии даъватшуда дар вақти будубошаш дар Русия	Шахси маъмури	Ҷарима аз 40 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 5 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Додани маълумоти бардуруғ дар бораи мақсади будубош дар Русия ҳангоми пур кардани ҳуҷҷатҳо барои вуруд ба Федератсияи Русия	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 6 мод. 18.9, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 500 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Чалби хориҷиҳо ба фаъолияти меҳнатӣ дар Русия дар сура-ти мавҷуд набудани иҷозатномаи кор ё патент, агар онҳо тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шаванд ё чалби хориҷиён ба фаъолияти меҳнатӣ дар Русия аз рӯи касб (ихтисос, вазифа, намуди фаъолияти меҳнатӣ), ки дар иҷозатномаи кор ё патент нишон дода нашудаанд, ё инки чалби хориҷӣ ба кор ба дигар минтақаи ФР, ки дар қаламрави он ба ӯ иҷозатномаи кор, патент ё иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дода нашудааст	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 25 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 250 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтқо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Чалб кардани шаҳрванди хориҷӣ барои кор дар Русия бидуни иҷозатномаи корӣ ва ё истифодаи коргарони хориҷӣ, агар чунин иҷозат тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурий	Ҷарима аз 25 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 250 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

<i>Қинойтқо</i>	<i>Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд</i>	<i>Чораҳои ҷавобгарӣ</i>	<i>Меъёр</i>
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиб ва (ё) шакли огоҳномаи ба мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералӣ, ки назорати федералии давлатиро дар соҳаи муҳоҷират дар бораи бастан ё қатъ кардани шартномаи меҳнати ё шартномаи ҳуқуқии шаҳрвандӣ барои иҷрои кор (хизматрасонӣ) бо шаҳрванди хориҷӣ дар муҳлати назиёда аз се рӯзи корӣ аз рӯзи бастан ва ё қатъ кардани шартнома, агар чунин огоҳнома мутобиқи қонуни федералӣ лозим бошад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 ҚХМ ФР
	Шахси маъмурий	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Қинойтҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Қисмҳои пешбинишудаи 1 - 3 м. 18.15 Кодекси маъмурии Федератсияи Русия, ки дар Маскав, Санкт-Петербург, вилоятҳои Маскав ё Ленинград баррасӣ мешавад	Шаҳрванд	Ҷарима аз 5 ҳазор то 7 ҳазор руб.	Қисми 4 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 70 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 1 млн руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонаруз	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Қинойтҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартибот ва (ё) шакли огоҳнамоӣ ба мақомоти иҷроияи федералии иҷрокунандаи назорати федералии давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират ё мақомоти ваколатдори ҳудудии он (мутобиқи рӯйхати муқаррарнамудаи федералии мазкур) оид ба иҷрои уҳдаториҳо оид ба партохти музди меҳнат (подош) ба мутахассиси баландихтисоси хориҷӣ, агар чунин огоҳинома ё пешниҳоди чунин маълумот дар қонуни федералӣ пешбинӣ шуда бошад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 70 ҳазор руб.	Қисми 5 мод. 18.15, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 400 ҳазор то 1 млн руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷинойятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
<p>Вайрон кардани қоидаҳои ҷалбӣ хориҷиён ба кор дар муассисаҳои савдо (аз ҷумла марказҳои савдо), ки иборатанд аз:</p> <p>- додани иҷора ба соҳибкори инфиродӣ ё ташкилот (филиал, намояндагии он), ки муассисаи савдори (аз ҷумла маркази савдори идора мекунад, ё шахси мансабдори ин ташкилот ё дигар ташкилот ё он шахси мансабдор ё дигар соҳибкори инфиродии ҷои савдо дар қаламрави иншооти тичоратӣ (аз ҷумла маҷмааи савдо), истеҳсоли, анбор, савдо, офис, дигар биноҳо ба хориҷиё, ки ба фаъолияти ғайриқонунӣ ба кор дар муассисаи савдо ҷалб шудааст</p> <p>- ба хориҷиё, ки фаъолиятро ғайриқонунӣ анҷом медиҳад пешкаш намудани иҷора, иҷозат барои иҷрои он ё қабули он дар шакли дигар барои иҷрои амал</p>	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.16 КҶМ ФР
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	

Ҷинойятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
<p>ба соҳибкори инфиродӣ, ташкилот (филиал, намояндагии он), идораи муассисаи савдо (аз ҷумла маҷмааи савдо), ё шахси мансабдор ташкилоти мушаххас (филиал, намояндагии он) пешниҳоди ҷои савдо дар ҳудуди муассисаи савдо (аз ҷумла маҷмааи савдо), истеҳсолот, анбор, идора, ё дигар биноҳои ташкилоти дигар ё соҳибкори инфиродӣ, ки иҷозатнома барои ҷалб ва истифодаи коргарони хориҷӣ надоранд, агар чунин иҷозатнома ё патент зарур бошад мувофиқи қонунҳои федералӣ</p>	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.16 КҶМ ФР
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 800 ҳазор руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Ҳолатҳои пешбинишуда мувофиқи қ. 1, 2, м. 18.16 Кодекси маъмурии Федератсияи Русия, ки дар Маскав, Санкт-Петербург, вилояти Маскав ё Ленинград амал мекунад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 45 ҳазор то 70 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.16, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 450 ҳазор то 1 млн руб. ва ё қатъи маъмурии фаъолият ба муҳлати аз 14 то 90 шабонарӯз	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Аз ҷониби корфармо ё кордеҳ риоя накардани маҳдудиятҳои муқарраркардаи қонуни федералӣ оид ба амали намудани намудҳои алоҳидаи фаъолият нисбати хориҷиён	Шаҳрванд	Штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб.	Қисми 1 мод. 18.17, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси маъмури	Штраф от 45 тыс. до 50 тыс. руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ	Штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Ҷиноятҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Огоҳ накардан ё аз ҷониби ташкилоти таълимӣ вайрон кардани тартиби огоҳкуни ба мақомоти маҳалии мақомоти иҷроияи федералии иҷрокунандаи назоратии федералии давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират, дар бораи таъмин намудани рухсатии академӣ ба шаҳрванди хориҷӣ, ба итмом расонидан ё қатъ кардани таҳсил аз ҷониби хориҷӣ, ихроҷи худсаронаи шаҳрванди хориҷӣ аз ташкилоти таълимӣ, агар ҷунин огоҳнома тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 1 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 КҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Қинойтҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Аз ҷониби ташкилоти таълимӣ огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиби огоҳнамоӣ ба мақомоти иҷроияи минтақавии Федератсияи Русия дар соҳаи маориф дар бораи омадани хориҷӣ ба ташкилоти таълимӣ, додани рухсатии академӣ, ба итмом расонидан ё қатъ кардани он, ба таври худсарона хориҷ шудани шаҳрванди хориҷӣ аз муассисаи таълимӣ ё ташкилот, агар чунин огоҳинома тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 ҚҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		
Огоҳ накардан ё вайрон кардани тартиби огоҳунӣ ба мақомоти маҳалии ҳадамоти муҳоҷирати РВҚД Русия дар бораи беиҷозат хориҷ кардани шаҳрванди хориҷӣ аз ташкилоти таълимӣ, агар чунин огоҳинома тибқи қонунҳои федералӣ талаб карда шавад	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	Қисми 3 мод. 18.19, шарҳ ба мод. 18.1 ҚҲМ ФР
	Шахси ҳуқуқӣ	Ҷарима аз 500 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ		

Қинойтҳо	Шахсоне, ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд	Чораҳои ҷавобгарӣ	Меъёр
Огоҳона пешниҳоди маълумоти бардурӯғ дар бораи хориҷӣ ё хучҷатҳои бардурӯғ ҳангоми бақайдгирии хориҷӣ, агар ин амалҳо нишонаҳои ҷазои қинойтӣ надошта бошанд	Шаҳрванд	Ҷарима аз 2 ҳазор то 5 ҳазор руб.	Қисми 2 мод. 19.27, шарҳ ба мод. 2.4 ҚҲМ ФР
	Шахси маъмури	Ҷарима аз 35 ҳазор то 50 ҳазор руб.	
	Соҳибкори инфиродӣ	Ҷарима аз 350 ҳазор то 800 ҳазор руб.	
	Шахси ҳуқуқӣ		

Сарраёсат оид ба масоили муҳоҷирати ВҚД Русия:

Сомона: gumt.mvd.rf
Телефон: +7 495 667-02-99

Бозрасии давлатии меҳнатӣ:

Сомона: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Хадамоти федералии андоз:

Сомона: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Маркази сифати таълим дар Маскав:

Сомона: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Хонаи миллатҳои Маскав:

Сомона: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

СХА Вазорати корҳои дохилии Русия:

Маскав, ст. Сатовая Спаская, 1/2
Телефон: +7 495 667-07-30

Прокуратураи генералии Федератсияи Русия:

Сомона: genproc.gov.ru
Маскав, ст. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Хадамоти федералии амният:

Маскав, кучаи Большая Лубянка, том. 1
Сомона: fsb.ru

Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия:

Сомона: sledcom.ru
Маскав, ст. 1-уми Фрунзенская, 3а
Рақами телефон: 8 800 100 12 60
Телефони қабул: 8 (495) 986-77-10

Агар шумо ягон маълумоте дар бораи ҳамлаҳои террористиҳои содиршуда ё омодашаванда дошта бошед, лутфан бо ХФА (ФСБ)-и Русия бо телефонҳои зер тамос гиред:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Рӯйхати истгоҳҳои асосии роҳи оҳани шаҳри Маскав

ВАКЗАЛИ БЕЛОРУС (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони Тверская застава, х. 7
(метро «Белорусская»)
Сомона: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

ВАКЗАЛИ КИЕВ (КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони вокзали Киев, х. 1
(метро «Киевская»)
Сомона: kievsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39,
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ВАКЗАЛИ ЛЕНИНГРАД (ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 3
(метро «Комсомольская»)
Сомона: leningradsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43,
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76

ВАКЗАЛИ ЯРОСЛАВЛ (ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сомона: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ВАКЗАЛИ ПАВЕЛЕТСК (ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони Павелецк, х. 1а
(метро Павелецкая)
Сомона: paveletsky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

ВАКЗАЛИ ҚАЗОН (КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: майдони Комсомолск, х. 2
(метро «Комсомольская»)
Сомона: kazansky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81,
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

ВАКЗАЛИ КУРСК (КУРСКИЙ ВОКЗАЛ)

Нишонӣ: кӯч. Земляной Вал, х. 29
(метро «Курская»)
Сомона: kursky.dzvr.ru
Телефони: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Хатти тамос бо кормандони роҳи оҳан

8 800 775 00 00

Хатсайрҳои қаторҳои байнишаҳриро дар сомонаи rzd.ru
пайдо кардан мумкин аст

Хатти тамос ба кормандони автовокзал ва авто- стансияҳои ш. Маскав:

+7 (499) 940-08-43

Рақамҳои ғардогоҳҳои шаҳри Маскав

ФУРУДГОҲИ ВНУКОВО

Телефон: +7 (495) 937-55-55
Нишонӣ: ш. Маскав, кӯч. 1-я Рейсовая, 12
Сомона: vnukovo.ru

ФУРУДГОҲИ ДОМОДЕДОВО

Телефон: +7 (495) 933-66-66
Нишонӣ: вил. Маскав, ш. Домодедово, а/п Домодедово
Сомона: dme.ru

ФУРУДГОҲИ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Телефони: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Нишонӣ: вил. Маскав ш. Химки, а/п Шереметево
Сомона: svo.aero

Рӯйхати сафоратҳои ва консулгарииҳои Ҷумҳурии ИДМ дар Федератсияи Русия

Сафорати Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Леонтевский, 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
Почтаи электронӣ: moscow@mission.mfa.gov.az,
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сомона: moscow.mfa.gov.az

Сафорати Ҷумҳурии Арманистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Армянский пер., 2
Телефонҳо: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
Почтаи электронӣ: incom@armem.ru
Сомона: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru

Сафорати Ҷумҳурии Беларус дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кўч. Маросейка, 17/6, бинои 4.
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
Е-почтаи электронӣ: consular@embassybel.ru,
mail@embassybel.ru
Сомона: embassybel.ru

Сафорати Ҷумҳурии Қазоқистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, булвори Чистопрудний, За
Телефонҳо: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12,
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
Почтаи электронӣ: moscow@mfa.kz,
consul@kazembassy.ru, consul.moscow@mfa.kz
Сомона: kazembassy.ru

Сафорати Ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кўч. Большая Ординка, 62, бинои 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01,
+7 499 238-33-04, +7 (499) 230-11-17
Почтаи электронӣ: info@kyrgyzembassy.ru ,
kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сомона: mfa.gov.kg/ru/dm

Сафорати Ҷумҳурии Молдова дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, кўч. Кузнецкий Мост, 18
Телефонҳо: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
Почтаи электронӣ: moscova@mfa.gov.md ,
consul.moscova@mfa.md
Сомона: rusia.mfa.md

Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Гранатний пер., 13
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, хиёбони Скатерний, 19
Телефонҳо: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86,
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
Почтаи электронӣ: consulate@tajembassy.ru,
tajembmoscow@mfa.tj
Сомона: tajembassy.ru

Сафорати Туркменистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, хиёбони Филипповский, 22
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, Малий Афанасьевский пер.,
Хонаи 14/34
Телефонҳо: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
Почтаи электронӣ: consul@turkmenembassy.ru ,
office@turkmenembassy.ru
Сомона: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Сафорати Ҷумҳурии Ўзбекистон дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Погорельский пер., 12, бинои 1
нишонии консулгарӣ: ш. Маскав, шафати 2-юми Казачий, 2
Телефонҳо: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
Почтаи электронӣ: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сомона: uzembassy.ru

Сафорати Украина дар Федератсияи Русия:

Нишонии Сафорат: ш. Маскав, Леонтевский пер., 18
Телефонҳо: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88,
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
Почтаи электронӣ: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru,
emb_ru@mfa.gov.ua
Сомона: russia.mfa.gov.ua/ru

911 — телефони универсалӣ барои ҳама ҳолатҳои, ки ба ҳаёт ва амволи сайёҳ таҳдид мекунад

+7 (495) 937-99-11 — Хадомати наҷотдиҳии Маскав - дар ҳолатҳои фавқуллода

Рақамҳои хадомати фавқуллода, ки бо SIM-кортҳои дилхоҳ оператори мобилӣ ба онҳо метавонед дар тамос шуд:

101 — Гурӯҳи оташнишонӣ - ҳангоми ошкор кардани оташ ё аломатҳои сӯхтор

102 — Пулис - дар ҳолатҳои ғайриқонунӣ

103 — Ёрии таъҷилӣ - дар сурати зарурат ба ёрии тиббӣ

104 — Хадомати газ - агар буи газро ҳис кардед

109 — Хадомати маълумотдиҳӣ - барои ба даст овардан ё аниқ кардани ягон маълумот

112 — Занг ба хадомати наҷотдиҳӣ аз телефони мобилӣ (танзимгар забонҳои русӣ ва англисиро меонад)

www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru
Телефони дастрас
8 800 550 32 03



8 926 121 39 56

Ба воситаи WhatsApp суҳбат бо Росмигрант:



*Бо кумаки Фонди дастгирии маориф ва илму фарҳанги
исломӣ*